

**УСТУВОРИИ ЭКОЛОГИИ
ТЕРРИТОРИЯИ НОҲИЯИ
КОНИБОДОМИ ТОҶИКИСТОН**

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
КАНИБАДАМСКОГО РАЙОНА
ТАДЖИКИСТАНА
ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY OF
TERRITORY KANIBADAM
DISTRICT, AJIKISTAN**

Махмудова Азиза Абдуахадовна, докторант (PhD) кафедраи геоэкология ва методикаи таълими МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Махмудова Азиза Абдуахадовна, докторант (PhD) кафедры геоэкологии и методики преподавания ГОУ «ХГУ имени акад. Б. Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

Mahmudova Aziza Abdouahadovna, doctoral student at the Department of Geoecology and Teaching Methods SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov” (Tajikistan, Khujand),
E-mail: aziza.makhmudova1995@mail.ru

Вожаҳои қалидӣ: устуворӣ, соҳтори заминҳои истифодашаванд, нигоҳдории системаҳои табии

Тибқи методикаи В. Б. Карев ва Н. Т. Кавешников (бо истифода аз дигар методикаҳо) устувории экологии ҳудуди ноҳияи Конибодоми вилояти Сугд арзёбӣ шудааст. Дар ҷорҷӯбаи ноҳия ошкор карда шудааст, ки ҳолати экологии ҳудуд шартан устувор аст, бо назардоши үнсурҳои мухталифи биотехникӣ бошад он чун ноустувор тавсиф мешавад. Аз мавқеи экологӣ барои системаи арзёбии миқдорӣ ва оптимизатсияи соҳтори заминистифодабарии ҳудуди ноҳия пойгоҳи ибтидой омода карда шудааст.

Ключевые слова: устойчивость, структура, земельные угодья, экологическая стабильность территории, сохранение природных систем

По методике В. Б. Карева и Н. Т. Кавешникова (с использованием других методик) осуществлена оценка экологической устойчивости территории Канибадамского района Согдийской области. Для района выявлено, что экологическое состояние территории характеризуется как условно стабильное, а с учетом различных биотехнических элементов оно характеризуется как нестабильное. С экологической позиции подготовлена исходная база для систем количественных оценок и оптимизации структуры землепользования.

Key words: stability structure of wetlands ecological stability of territory, conservation natural systems

According to the methodology of V. B. Karev and N. T. Kaveshnikov (using other methods) An assessment of the environmental sustainability of the territory of Kanibadam district of Sughd region has been carried out. It is revealed that the ecological state of the territory is characterized as conditionally stable, and taking into account various bitemark elements, it is characterized as unstable. From an initial basis for quantitative assessment systems and optimization of land use structure has been prepared from an environmental perspective.

Муайян намудани ҳудудҳои устувории экосистемаҳои мавҷуда вазифаи актуалий мебошад, ки имрӯз дарёфтти ҳалли он хело муҳим аст. Устуворӣ яке аз параметроҳои муҳимми ҳама гуна система, аз ҷумла системаи экологӣ маҳсуб меёбад. Ҳудудҳои устувории экосистемаҳо тибқи тағиیرёбии муҳити беруна дар фони таъсири манғии омили антропогенӣ ва аз рӯи қобилияти экосистемаҳо, ки соҳтор ва фаъолияти хешро зери таъсири омилҳои берунаи муҳит нигоҳ медоранд, муайян карда мешавад. Аз даст додани чунин қобилият аз вайрон шудани қонуни доҳилии баробарии динамикӣ дарак медиҳад.

Масъалаҳои устувории системаҳои табии-антропогенӣ дар як қатор корҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Имрӯз устувории экосистемаҳо то ин ё он дараҷа аз ҳисоби ивазшавии типҳои аборигении экосистемаҳо, ки дар онҳо тағиирдиҳии антропогенӣ ба назар мерасад ва нисбатан устувории комил надоранд, коҳиш меёбад.

Дар як қатори тадқиқоти муҳаққиқони хориҷио ватанӣ зикр шудааст, ки имрӯз ба сатҳи баланди устувории территорияҳои алоҳидай ноҳияи Конибодом нигоҳ накарда, дар фони ҳама гуна шаклҳои ҳочагидорӣ ҳавфи аз байн рафтани иқтидори табиии ҷонде аз қитъаҳо ба миён омадааст.

Дар корҳои илмии географии алоҳида нишондиҳандаҳое дучор мешаванд, ки онҳо сатҳи имрӯзai устувории экосистемаҳо, гум шудани майдони комплексҳои табии ва коҳиш ёфтани қобилияти экосистемаҳои антропогенро тавсиф менамоянд. Алҳол дар як қатор ҳудудҳои дорон шароити хуб ва рушди назарраси ҳочагидории ноҳия имкони рушд аз ҳисоби сарватҳои муҳити

табиЙ тамом шудааст. Паст шудани устувории экосистемао аз побандии онҳо ба трансформатсияи антропогенӣ дарак медиҳад, ки чунин ҳолат ба саломатии инсон хело ҳавфнок аст.

Мушкилоти ҳисобу китоби арзёбии устувории экологии территориия аз мураккабии худи объекти омӯзиш, заиф будани маълумоти оморӣ оид ба ҳолати экосистемао, муайян карда натавонистани параметрҳои мушаххас ва меъёрҳои устувории экосистемаои техногенӣ вобаста аст.

Аз нуқтаи назари амалӣ арзёбии устувории экологии ҳама гуна территориияҳои регионалӣ барои коркарди пешниҳод дар бобати ҳочагидории низомманд ва рушди устувори мунтазам ба ҳайси асос хизмат мекунад.

Барои таҳлили масъалаи устуворӣ ва оптимизатсияи ландшафтҳо дастраси ба системаи арзёбихои миқдорӣ ва тавсифи ҷараёнҳои омӯхташаванда, ҳамчунин тавсифи миқдорию сифатии унсурҳои абиотикӣ ва биотикӣ хело зарур аст

Барои муваффақ шудан ба гуфтаҳои фавқуззикр истифодаи методикаи ҳисобу китоби устувории экологии ҳудудҳои регионалӣ (УЭТР), ки онро В.Б.Кариров ва Н.Т. Кавешников таҳия кардаанд[1, с.69-73], ба мақсад мувоғиқ аст.

Бори нахуст формулаи арзёбии устувории экологии ландшафтиро, ки онро соли 1995 олимони славянӣ Е. Климентов ва В.Гейниг[2, с.33-34] пешниҳод намудаанд, Б.И.Кочуров хело моҳирона барои тадқиқоти геоэкологии Русия[3, с.55], мавриди истифода қарор додааст.

Услуби муайяннамои УЭТР-ро ҳамчунин дар заминаи таносуби майдонҳо, ки онҳо дорои унсурҳои гуногуни таъсири манғӣ ва мусбатро ба муҳити зист муарриғӣ менамоянд, роҳандозӣ кардан мумкин аст.

Коэффициенти УЭТР аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад.

$$\text{Куэтр}1 = \frac{\sum S_{ni}}{\sum S_{mj}}, \quad (1)$$

ин ҷо

S_{ni} – ҳудудҳо, ки зери унсурҳои таъсири мусоид ба муҳити зист қарор доранд(км^2 ё га) (массиви ҷангалзор, объектҳои табиӣ, мамнӯгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва заминҳои корам, ки зери алафҳои бисерсола қарор доранд);

S_{mj} – ҳудудҳо, ки зери унсурҳои таъсири манғӣ ба компонентҳои муҳити зист қарор доранд (км^2 ё га) (киштзори ҳамасола коркардшаванда, заминҳои дорои пӯшиши ноустувори рустаний дошта, замини соҳтмон ва роҳҳо, обанборҳои дорои лойоба, ҷойҳои истиҳроҷи канданиҳои фоиданок ва дигар қитъаҳо, ки зери таъсири антропогенианд).

Зинаи аввали таҳлили устувории экологии ҳудудҳои регионалӣ тибқи ҷадвали арзёбии зерин роҳандозӣ мегардад (ҷад.1).

Ҷадвали 1. Шкалаи арзёбии коэффициенти устувории экологии ҳудудҳои регионалӣ[1, с.69]

Куэтр1	Тавсифи территории
Хурд ё баробар ба 0,5	Устуворӣ хуб намоён нест
0,51 — 1,00	Ҳолат устувор нест
1,01 — 3,00	Ҳолат шартан устувор аст
3,01 ва бештар аз он	Устуворӣ хуб намоён аст

Барои арзёбии устувории экологии ҳудудҳои регионалӣ, ҳамчунин тавсифи унсурҳои биотехникӣ, ки ба УЭТР таъсир мерасонад, тақозо карда мешавад.

Унсурҳои биотехникии ландшафт ба устувории вай таъсири гуногун мерасонанд. Бинобар ин, барои арзёбӣ бояд на танҳо ба майдони онҳо, балки ба ҳосияти дохилӣ ва ҳолати сифатии онҳо низ дикқат додан зарур аст.

Коэффициенти УЭТР2 тибқи формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\text{Куэтр}2 = \frac{\sum (S_j K_{ej} K_{gm})}{\sum S_j}, \quad (2)$$

ин ҷо

S_j – майдонҳои дорои унсурҳои биотехникӣ;

K_{ej} – коэффициенти тавсифиҳандай аҳаммияти экологии унсур ба муҳити зист;

K_{gm} – коэффициенти устувории геологӣ-морфологиии рельеф;

Со – ҳамаи майдони ҳудудии ландшафти мавриди таҳлил.

Арзёбии устувории территория бо назардошти аҳаммияти элементҳои биотехникӣ тибқи ҷадвали зерин роҳандозӣ мешавад (ҷад. 2).

Ҷадвали 2. Ҷадвали арзёбии коэффициенти устувории экологии ҳудудҳои регионалии бо назардошти хосияти дохилӣ ва ҳолати сифатии ҳудуд[1, с.70]

Куэтр ₂	Тавсифи қаламрав
Камтар аз 0,33	Устувор нест
0,34-0,50	Устувориаш заиф
0,51-0,66	Устувориаш миена
Бештар аз 0,66	Устувор

Ҳисобҳо, ки тибқи Куэтр₁ ва Куэтр₂ муайян карда мешаванд, иттилооти асосиро оид ба дараҷаи устувории ландшафтӣ пешниҳод менамояд, ки онҳо барои роҳандозии ҷорабинҳои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳифз ва азnavшаклдиҳӣ хело заруранд.

Тибқи методикаи мазкур (бо истифода аз маълумоти дигар методикаҳо) устувории экологии ноҳияи Конибодом, бо назардошти таъсироти мусбат ва манғӣ ба муҳити зонаҳои гуногун (Куэтр₁) ва бо назардошти хосияти дохилӣ ва таъсири миқдории зонаҳои мазкур (Куэтр₂), роҳандозӣ карда шуд.

Ноҳияи Конибодом яке аз ноҳияҳои вилояти Суғд аст. Ноҳия 26 сентябри соли 1926-ум таъсис ёфтааст. Аҳолиаш 146,3 нафар (соли 2015), масоҳаташ — 82894 га. Маркази ноҳия шаҳри Конибодом аст. Масофа аз ш. Конибодом то ш.Хӯҷанд — 80 км, то ш.Душанбе 382 км аст[4].

Ноҳияи Конибодом дар қисми ҷанубӣ-ғарбии водии Фарғона ҷойгир шудааст. Ноҳия дар шимол бо ноҳияи Ашт, дар шарқ бо ноҳияи Исфара ва дар ғарб бо ноҳияи Б.Фафурови вилояти Суғд ҳаммарз аст.

Аз қисми ҷанубии ноҳия, шаш километр дуртар аз истоҳои роҳи оҳан Канали қалони Фарғона мегузарад. Ҳудуди ноҳияро дарёи Исфара транзитӣ убур менамояд.



Рас. 1.Мавқеи географии ноҳияи Конибодом, Тоҷикистон

Мувоғики тақсимоти маъмурию ҳудудии кишвар, ноҳияи Конибодом 1 шахр ва 6 ҷамоат дорад.

Коэффициенти устувории экологии территорияи ноҳияи Конибодом тибқи формулаи 1-ум муайян карда шуд (Куэтр₁). Барои ҳисобу китоб маълумоти тақсимоти фонди замин тибқи категорияҳои замин дар буриши ноҳияҳои вилояти Суғд мавриди истифода қарор дода шуд [5, с.13-15].

Ба ҳудудҳое, ки ба муҳити табиӣ таъсири мусбат мерасонанд заминҳои зерин мансуб доноста шудаанд: заминҳои беша (га), объектҳои обӣ (га), заминҳои алафдарав (га), ҷароғоҳ (га) ва заминҳои боир (га).

Ба ҳудудҳое, ки ба муҳити табиӣ таъсири манғӣ мерасонанд, заминҳои зерин мансуб доноста шудаанд: заминҳои корам (га), боғҳои мевадиҳонда (га), заминҳои дарохтони бисёрсола (га), заминҳои зери иморат ва роҳҳо (га), заминҳои вайронкардашуда (га) ва дигар заминҳо, ки дар қишоварзӣ истифода намешаванд (га)

Натиҷаи дастрасшуда (Қуэтр $1=1,23$) аз он шаҳодат медиҳад, ки ноҳия ба категорияи устувории шартӣ мансуб аст. Дар ноҳия тағйирёбии холати табӣ, ки ба тавссеаи майдони дорои унсурҳои таъсири манғӣ вобаста аст, ба мушоҳида мерасад.

Коэффициенти устувории экологии ҳудудҳои регионалӣ (Қуэтр 2) бо назардошти тавсифи хосияти доҳилӣ ва ҳолати сифатии унсурҳо тибқи формулаи 2 муайян карда шуд.

Дар ҳисобу китоб ҷадвали дар китоби С.Н. Волков пешниҳод шуда, ки дар он коэффициенти арзёбии хосияти экологии заминҳо оид ба устуворнокии ҳар як унсури биотехники дар доираи заминҳо гирд оварда шудааст, мавриди истифода қарор дода шуд[6, с.54].

Коэффициенти устувории геологӣ-морфологии зерини релейф интихоб карда шуд[7, с.13-15]:

- барои ҳудудҳои ҳамворӣ баробар ба 1, ки устувориро тавсиф мекунад;
- барои ҳудудҳои талу теппаҳо баробар ба 0,7, ки ғайриустувориро тавсиф мекунад.

Натиҷаи ба даст омада (Қуэтр $2=0,31$) аз он дарак медиҳад, ки ҳудудҳои ноҳияи Конибодом бо назардошти унсурҳои биотехникии гуногун ҳамчун ҳудуди устувориаш заиф арзёбӣ карда мешавад, ки он аз майдони калони дорои унсурҳои таъсириoti экологии манғӣ вобаста аст.

Дар асоси гуфтаҳои боло, имрӯз дар ноҳия нигаҳдорӣ ва барқарорномаии системаҳои табӣ дар фони соҳтори истифодабарии замин самти асосии экологӣ ба ҳисоб меравад.

ПАЙНАВИШТ:

1. Карев, В. Б. Экологическая устойчивость региональной территории / В.Б.Карев, Н.Т.Кавешников // Межд. науч.-практ. конф. «Роль обустройства сельских территорий в обеспечении устойчивого развития АПК». – М.: МГУ Природообустройства, 2007. -Ч.2.-С.69-73.
2. Клементова, Е. Оценка экологической устойчивости сельскохозяйственного ландшафта / Е.Клементова, В. Гейниге // Мелиорация и водное хозяйство. – 1995. - № 5. – С. 33-34.
3. Kochurov, B. I. Экодиагностика и сбалансированное развитие / Б. И. Kochurov. – Москва-Смоленск, 2003. – 384 с.
4. https://www.wikiwand.com/tg/ Ноҳияи_Конибодом (санаи муроҷиат 15.01.24)
5. Статистика Комитета по землеустройства Согдийской области, форма №6, 2014 г.
6. Волков, С.Н. Землеустройство. Том 2. Землестроительное проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство. Учебное пособие/С.Н.Волков.–М.: Колос, 2001. 648 с.
7. Колтунов, Н.М. Эколого-ландшафтная организация территории / Н.М. Колтунов. – М., 1998. – 127 с.

REFERENCES:

1. Karev, V. B., Kaveshnikov N. T. Ecological sustainability of the regional territory // Int. scientific-practical conf. “The role of development of rural areas in ensuring sustainable development of the agro-industrial complex.” – M.: MSU Environmental Management, 2007.-Part 2.-P.69-73.
2. Klementova, E. Assessment of the environmental sustainability of the agricultural landscape / E. Klementova, V. Heinige // Melioration and water management. – 1995. - No. 5. P. 33-34.
3. Kochurov, B. I. Ecodiagnostics and balanced development / B. I. Kochurov. – Moscow-Smolensk, 2003. – 384 p.
4. [https://www.wikiwand.com/tg/ Ноҳияи_Конибодом \(01/15/24\)](https://www.wikiwand.com/tg/ Ноҳияи_Конибодом (01/15/24))
5. Statistics of the Land Management Committee of Sughd Region, form No. 6, 2014.
6. Volkov, S.N. Land management. Volume 2. Land management design. On-farm land management. Tutorial. – M.: Kolos, 2001. 648 p.
7. Koltunov, N.M. Ecological and landscape organization of the territory / N.M. Koltunov. – M., 1998. – 127 p.